

## ВАРАҚАИ ИТТИЛОТӢ

### РУШДИ СЕКТОРИ КОРКАРДИ МЕВАЮ САБЗАВОТ ДАР ҚИРҒИЗИСТОН ВА ТОҶИКИСТОН

Душанбе, 20 ноябри соли 2014 – сессияи 3-ми омӯзишҳои бехатарии ҳӯроквории НАССР (аз англ. - Hazard Analysis and Critical Control Points – таҳлили хавф ва нуктаҳои қатъии назорат) ва маркетинг дар чорчӯбаи лоиҳаи «Рушди сектори коркарди меваю сабзавот дар Қирғизистон ва Тоҷикистон» дар конференс-зали Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 то 27-ми ноябри соли 2014 дар ш. Душанбе мегузарад.

Сессияи омӯзишҳои маркетинг дар худ чашнигирӣ (санҷиши меваю сабзавотҳои коркардшуда аз тарафи иштирокчиёни омӯзиш, корхонаҳои коркард аз ҷануби Тоҷикистон) ва семинар бо операторони бозор (марказҳои савдо, меҳмонхонаҳо): “Дастрас будани марказҳои савдо барои соҳибкорони хурду миёнаи аз ҷануби Тоҷикистон дар сектори коркарди меваю сабзавот: имкониятҳо ва мушкилиҳо”-ро дар бар мегирад.

Чорабинии мазкур аз тарафи Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурду миёнаи Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо ташкилоти ғайридавлатии British Expertise (Британияи Кабир) ва бо дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо дар чорчӯбаи барномаи Осиеи Миёна – Инвест III баргузор мегардад.

Ин лоиҳа барои рушди корхонаҳои хурду миёнаи Тоҷикистону Қирғизистон, ки барои коркарди меваю сабзавот ҷалб шудаанд, равона шудааст.

Дар чорчӯбаи ин лоиҳа барои тренерҳо (омӯзгорон) тренингҳои серӯза дар муддати соли ҷорӣ ва оянда гузаронида мешаванд.

Дар тренинг кормандони масъули сохторҳои давлатӣ, намояндагони сектори хусусӣ, коршиносон, намояндагони мактабҳои олий, ва роҳбарони ассотсиатсияҳои соҳибкории манфиатдор ширкат меварзанд.

Барои маълумоти илова бо Гулноз Раҳматуллоева, ёвари лоиҳа бо почтаи электронии [info@namsb.tj](mailto:info@namsb.tj) ё телефонҳо + 992 (44) 625-00-08; +992 (93) 511-50-53 дар тамос бошед.

Лоиҳа амалӣ мегардад:  
“Бритиш Экспертиз”



Суроға: 10 Grosvenor Gardens  
London SW1W 0DH  
United Kingdom

Тел: +44 20 7824 1920  
Факс: +44 20 78241929  
e-mail: [ib@britishexpertise.org](mailto:ib@britishexpertise.org)



Лоиҳа аз тарафи  
Иттиҳоди Аврупо  
маблағгузорӣ карда  
мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21

[Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu](mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu)  
[http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index\\_tg.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm)

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамалики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири хешро пайванданд. Ҳамроҳи таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамалик ва қавмиатҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам менамояд.

Шарикон:



Ассотсиатсияи миллии  
соҳибкори хурд  
к Шерали, 3  
734003 Душанбе, Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  
Тел: (+992-44) 625-00-08  
e-mail: [info@namsb.tj](mailto:info@namsb.tj) [www.namsb.tj](http://www.namsb.tj)  
<https://www.facebook.com/namsb.tj>



Иттиҳоди ҷамъиятии  
муассисаҳои саноати хуруквории  
Қирғизистон  
720001, Қирғизистон, ш. Бишкек,  
пр. Манаса 101\1 офис 303  
Тел.: (+996 312) 46-27-44, тел./факс:  
(+996 312) 69-41-32,  
моб. 0555 500 445  
E-mail: [fruit@elcat.kg](mailto:fruit@elcat.kg), [www.afve.org](http://www.afve.org)